

Мо аудити ҳисоботи молиявии замимашудаи ФҚХ «Фонди Бозтамвил» (минбаъд «Фонд»)-ро, ки ҳисобот дар бораи ҳолати молиявӣ ба 31 декабри соли 2024 ва ҳисоботи дахлдорро дар бораи маҷмӯи даромадҳо, ҳаракати воситаҳои пулӣ ва тағиротҳо дар сармояи худӣ дар соле, ки дар санаи зикргардида ба итмом расидаанд, инчунин изҳори мухтасари принципҳои асосии сиёсати баҳисобгирӣ ва дигар эзоҳҳоро нисбати ҳисоботи молиявии мазкурро дар бар мегирад ба итмом расонидем.

Ба ақидаи мо ҳисоботи молиявии пешниҳодшуда дар тамоми ҷанбаҳо вазъи ҳақиқии молиявии Фондро ба санаи 31-уми декабри соли 2024, инчунин натиҷаҳои молиявии он ва ҳаракати воситаҳои пулиро дар гули соле, ки дар санаи зикргардида ба охир расидааст мутобиқи Стандартҳои байналмиллалӣ ҳисоботи молиявӣ (СБҲМ) дуруст инъикос менамояд.

Асос барои ибрази ақида

Мо аудитро мувофиқи стандартҳои байналмиллалӣ аудит (ISA) гузаронидем. Ёхдадорҳои мо дар доираи ин стандартҳо дар бахши “Ёхдадорҳои аудитор оид ба аудити ҳисоботи молиявӣ”-и хулосаи мо тавсиф шудаанд. Мо мувофиқи талаботҳои “Кодекси ахлоқии муҳосибони касбии” ШҶО оид ба стандартҳои байналмиллалӣ ахлоқ ва талаботҳои этикӣ ба аудити ҳисоботи молиявии мо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати Фонд мустақил ҳастем ва мо инчунин дигар ёхдадорҳои худро мутобиқи талаботи мазкур иҷро кардем. Мо боварӣ дорем, ки далелҳои аудиторие, ки мо ба даст овардаем барои ибрази ақидаи мо кофӣ ва мувофиқанд.

Масъулияти роҳбарият ва шахсоне, ки барои идоракунии корпоративӣ ва ҳисоботи молиявӣ масъуланд

Роҳбарияти субъекти аудитшаванда барои таҳия ва пешниҳоди бозғайимодӣ ҳисоботи молиявӣ мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ташкили системаи назорати дохилии субъекти аудитшаванда, ки барои таҳияи ҳисоботи молиявӣ заруранд, ки номувофиқиҳои муҳим дар натиҷаи ҳатогиҳо ва (ё) амалҳои бевиҷдонона надоранд масъул аст.

Ҳангоми таҳияи ҳисоботи молиявӣ роҳбарияти Фонд барои баҳодиҳии қобилияти субъект барои идомаи фаъолияти доимӣ ва мувофиқати татбиқи принципи фаъолияти доимӣ ва ифшои мувофиқ дар ҳисоботи молиявӣ оид ба фаъолияти доимӣ, ба шарте, ки агар роҳбарият ният дорад, ки субъекти санҷидашавандаро барҳам диҳад, фаъолияти онро қатъ намояд ва ё дар сурате, ки вай ба ғайр аз барҳам додан ё қатъ кардани фаъолият дигар алтернатива надошта бошад масъул аст.

Шахсони барои идоракунии корпоративӣ масъул барои назорат ва таҳияи ҳисоботи молиявии Фонд ҷавобгар мебошанд.

Масъулияти аудитор оид ба аудити ҳисоботи молиявӣ

Ҳадафи мо аз он иборат аст, ки боварӣ ҳосил кунем, ки оё ҳисоботи молиявии солона аз таҳрифҳои ҷиддӣ, новобаста аз қаллобӣ ё ҳатоғӣ ҳолӣ аст ё на, ва дар таҳияи хулосаи аудиторӣ, ки ибрази ақидаҳо дар шакли муайян иброзшударо дар бар мегирад. Ёғтимоди оқилона дараҷаи баланди итминонро ифода мекунад, вале қафолат намедихад, ки аудити мутобиқи СБА гузаронидашуда ҳамеша таҳрифоти ҷиддиро дар сурати мавҷуд будани онҳо ошкор мекунад. Номувофиқатҳои метавонанд натиҷаи амалҳои ноодилонаи қаллобӣ ё иштибоҳ бошанд ва муҳим ҳисобида мешаванд, агар онҳо ба таври инфиродӣ ё дар маҷмӯъ ба қарорҳои иқтисодии истифодабарандагон, ки дар асоси ин ҳисоботи молиявии солона қабул шудаанд, таъсир расонанд.

Дар доираи аудит и мутобиқи СБА гузаронидашуда мо баҳодиҳии касбиро истифода мебарем ва шубҳаи касбиро нигоҳ медорем. Илова бар ин, мо корҳои зеринро иҷро мекунем:

- хатарҳои таҳрифи назарраси ҳисоботи молиявии солонаро дар натиҷаи амалҳои ноодилонаи қаллобӣ ё ҳатоғиҳоро муайян ва арзёбии менамоем; тарҳрезӣ ва иҷрои расмиёти аудит дар посух ба ин хатарҳоро мегузаронем; далелҳои аудиторӣ, ки барои фароҳам овардани асос барои ибрази андешаи мо кофӣ ва мувофиқанд ба даст меорем. Хавфи ошкор накардани таҳрифи қиддӣ аз қаллобӣ аз хавфи ошкор накардани тақаллуби қиддӣ аз ҳатоғӣ зиёдтар аст, зеро амалҳои ноодилонаи қаллобӣ метавонад созиш, сохтакорӣ, безътиной, пешниҳоди нодуруст ё саркашӣ аз низоми назорати дохилиро дар бар гирад;
- Мо фаҳмиши системаи назорати дохилиро, ки барои аудит аҳамият дорад, бо мақсади таҳияи расмиёти аудиторӣ, ки ба вазъият мувофиқанд, ба даст меорем, вале на бо мақсади баён кардани андеша дар бораи самаранокии системаи назорати дохилии шахси аудитшаванда.
- Мо мувофиқати сиёсати баҳисобгирии истифодашаванда, асоснокии баҳодиҳии баҳисобгирӣ ва ошкорсозии иттилооти мувофиқро, ки аз ҷониби роҳбарияти шахси аудиторшаванда таҳия шудааст, арзёбӣ мекунем;
- Мо дар бораи қонунӣ будани татбиқи фарзияи ғайриқонунии мунтазам аз ҷониби роҳбарияти шахси аудиторӣ ҳулоса мебарорем ва дар асоси далелҳои аудитории бадастовардашуда ҳулоса мебарорем, ки оё номуайянии қиддӣ вобаста ба рӯйдодҳо ё шароитҳои мавҷуданд, ки дар натиҷаи онҳо шубҳаҳои қиддӣ дар қобилияти шахси аудиторӣ барои идома додани ғайриқонунии мунтазами худ ба миён омада метавонанд. Агар мо ба ҳулосае оем, ки номуайянии қиддӣ мавҷуд аст, мо бояд дар ҳулосаи аудитории худ диққатро ба ошкорсозии иттилооти мувофиқ дар ҳисоботи солони молиявӣ ҷалб кунем ё агар ин гуна ошкорсозии иттилоот номувофиқ бошад, фикри худро тағйир диҳем. Ҳулосаҳои мо ба далелҳои аудитории то санаи ҳулосаи аудитории мо бадастовардашуда асос ёфтаанд. Аммо рӯйдодҳо ё шароитҳои оянда метавонанд боиси он шаванд, ки шахси аудитшаванда қобилияти идома додани ғайриқонунии мунтазами худро аз даст диҳад.;
- Мо пешниҳоди ҳисоботи молиявиро дар маҷмӯъ, сохтор ва мундариҷаи он, аз ҷумла ошкорсозии иттилоот, инчунин арзёбии он, ки оё ҳисоботи молиявӣ амалиёт ва рӯйдодҳои дар асоси он бударо тавре пешниҳод мекунанд, ки пешниҳоди дурусти онҳо таъмин карда шавад, арзёбӣ мекунем.

Мо бо шахсони ваколатдори идоракуни тавассути иртибот тамос мегирем ва ба ғайр аз дигар масоил маълумот оиди миқёс ва вақти ба нақша гирифташудаи аудит, инчунин натиҷаҳои назарраси аудит, аз ҷумла камбудии назарраси системаи назорати дохилӣ, ки дар ҷараёни аудит ошкор шуданд ба самъи онҳо мерасонем.

Мо ба шахсони масъули идораи корпоративӣ изҳорот пешниҳод мекунем, ки мо ҳамаи талаботҳоро дар робита ба риояи принсипи истиқлолият иҷро кардем ва ба ин шахсон дар бораи ҳама гуна муносибатҳо ва масъалаҳои дигаре, ки онҳоро ба таври оқилона таҳдид ба вайрон кардани принсипи истиқлолият шуморидан мумкин аст ва дар ҳолати зарурӣ дар бораи ҳамаи ҷораҳои пешгирифташуда маълумот расонида шуд.

Дустов Сафарбек Савриддинович

Директори ҚДММ «Консультант Аудит»
Узви шабакаи байналмилалӣ
ширкатҳои аудиторӣ,
муҳосибӣ ва машваратӣ-JPA International
Иҷозатномаи Бонки миллии
Тоҷикистон- БМТ №0000326
аз 04 октябри соли 2024



ш. Душанбе, Тоҷикистон
07 март соли 2025

ҲИСОБОТ ОИДИ ВАЗЪИ МОЛИЯВӢ БА 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2024

(бо сомони)

	Эзоҳ	31.12.2024с.	31.12.2023с.
Дороиҳо			
Воситаҳои пулӣ ва муодили онҳо	4.1.	146 162 056	128 346 127
Воситаҳо дар бонкҳо ва дигар ташкилотҳои қарзӣ	4.2.	33 096 750	40 233 000
Дигар дороиҳо	4.3.	27 172	22 087
Қарз ба муштариён	4.4.	346 081 060	292 724 145
Воситаҳои асосӣ	4.5.	260 769	129 975
Дороиҳои ғайримоддӣ	4.6.	85 207	93 084
Ҳамагӣ дороиҳо		525 713 014	461 548 418
Ўҳдадориҳо			
Воситаҳои бонкҳо ва дигар ташкилотҳои молиявӣ	4.8.	105 908 414	86 142 097
Андоз аз даромади шахсони ҳуқуқӣ барои пардохт	4.9.	221 482	68 002
Ўҳдадориҳои ҷорӣ дигар	4.10.	170 942	103 002
Ҳамагӣ ўҳдадориҳо		106 300 838	86 313 101
Сармоя			
Захираи умумӣ	4.11	28 664 557	17 969 947
Захираи барои амалиётҳои оянда	4.11	373 709 305	346 570 760
Фондаи тақсимнашуда	4.11	17 038 314	10 694 609
Ҳамагӣ сармоя		419 412 176	375 235 317
Ҳамагӣ ўҳдадориҳо ва сармоя		525 713 013	461 548 418



Раҳмонзода Шариф





Негматов Тоҷиддин

Директори молиявӣ

ХИСОБОТ ОИДИ ФОИДА ВА ЗИЁН ВА ДИГАР ДАРОМАДҲОИ УМУМӢ
 БАРОИ ДАВРАЕ, КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2024 БА ИТМОМ РАСИДА АСТ

(бо сомони)

Моддаҳо	Эзоҳ	2024с.	2023с.
Даромади фоизӣ	5.1.	29 063 033	19 771 336
Харочоти фоизӣ	-	-	-
Даромади ҳолиси фоизӣ		29 063 033	19 771 336
Харочотҳо оид ба истеҳлоки дороиҳо дар шакли ҳукуки истифодабарӣ	5.2.	(648 344)	(610 908)
Харочот аз рӯи хизматрасониҳои комисионӣ	5.3.	(31 914)	(24 596)
Харочоти идоравӣ ва дигар харочоти амалиётӣ	5.4.	(7 084 882)	(5 767 570)
Фоида то андозбандӣ		21 297 893	13 368 262
Андоз аз фоида	5.5.	(4 259 579)	(2 673 652)
Фоидан соф		17 038 314	10 694 609



Раҳмонзода Шариф





Негматов Тоҷиддин

Директори молиявӣ

ҲИСОБОТ ОИДИ ҲАРАКАТИ ВОСИТАҲОИ ПУЛӢ

БАРОИ СОЛИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2024 БА ИТМОМ РАСИДА АСТ

(бо сомонӣ)

	ЭЗОҲ	2024с.	2023с.
ФАЪОЛИЯТИ АМАЛИЁТӢ			
Фоида то андозбандӣ		21 297 893	13 368 262
<i>Тасхехи фоида то андозбандӣ:</i>			
Истехлок		64 064	38 836
Истехлоки ҳукуки иҷора ва такмил		614 990	610 932
Ҳарочоти молиявӣ аз рӯи иҷора		33 593	34 022
Тағирёбии сандуқи қарзии додашуда		(53 356 915)	(144 438 495)
Тағирёбии ҳукуки иҷора ва такмил		648 584	982 754
Тағирёбии пешпардохти андозҳо		-	113 681
Тағирёбии дигар дороиҳои ҷорӣ		(5 134)	18 387
Тағирёбии воситаҳои бонкҳо ва дигар ташкилотҳои молиявӣ		19 766 317	(13 655 984)
Тағирёбии воситаҳо дар дигар бонкҳо		7 136 250	55 649 501
Тағирёбии дигар ӯҳдадориҳо		67 940	(102 916)
Тағирёбии ӯҳдадориҳо аз рӯи иҷора		(648 584)	(996 853)
Пардохти андоз аз фоида		(4 106 098)	(2 595 290)
Ҳаракати воситаҳои пулӣ аз фаъолияти амалиётӣ		(8 487 100)	(90 973 162)
ФАЪОЛИЯТИ САРМОЯГУЗОРӢ			
Хариди воситаҳои асосӣ		(186 933)	(29 423)
		-	-
Ҳаракати воситаҳои пулӣ аз фаъолияти сармоягузорӣ		(186 933)	(29 423)
ФАЪОЛИЯТИ МОЛИЯВӢ			
Тағирёбии захираҳо		27 138 545	22 476 824
Пардохти иҷора		(648 584)	(644 954)
Ҳаракати воситаҳои пулӣ аз фаъолияти молиявӣ		26 489 961	21 831 870
Тағирёбии софи воситаҳои пулӣ		17 815 928	(69 170 715)
Воситаҳои пулӣ дар аввали сол	4.1.	128 346 127	197 516 842
Воситаҳои пулӣ дар охири сол	4.1.	146 162 055	128 346 127



Раҳмонзода Шариф





Негматов Тоҷиддин

Директори молиявӣ